



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

ДУШАНБЕ, 24 ИЮНИ С.2013

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ

ТАШРИФИ НАМОЯНДАИ МАХСУСИ ИТТИҲОДИ АВРУПО БА ТОҶИКИСТОН

Намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ, Сафир Патрисия Флор ба Тоҷикистон 21-22 июни соли 2013 ташриф намуд. Рӯзи аввал ӯ бо ҷ-би Ҳамроҳон Зарифӣ, Вазири корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷ-би Зухуров, Раиси Маҷлиси Намояндагон, ҷ-би Шермаҳмад Шоҳиён, Раиси Комиссияи марказии интихобот ва раёйпурсӣ, инчунин намояндагони муҳолифин мулоқот намуд. 22 июн Сафир Флор ба шаҳри Хоруғ сафар намуд, ва бо намояндагони сохторҳои расмӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ гуфтугузор намуд.

Дар рафти мулоқотҳои Сафир Флор масоили сиёсӣ ва амният, бо диди тақомули вазъ дар Афғонистон, ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказиро баррасӣ намуд. Бо шарикон Сафир Флор тавонист мубодилаи афкор оиди вазъи волеияти қонун ва ҳуқуқи инсон, инчунин озодии ВАУ ва риояи ҳуқуқи муҳолифин гузаронад. Сафир Флор муҳимияти гузаронидани интихоботи озоду боадолатонаро дар моҳи ноябри пешомада таъкид намуд, ки он ба субот ва тақомули мамалакат мусоидат хоҳад намуд. Флор инчунин масоили захираҳои обӣ ва нерӯро баррасӣ намуда, омодагии Иттиҳоди Аврупо дар расонидани кӯмак ба тадбирҳои таъхирнопазир дар соҳаи нерӯ, ба мисоли босамар истифода бурдани захираҳои нерӯ, таъкид намуд.

22 июн Сафир Флор ба шаҳри Хоруғ сафар намуд, ва бо Раиси Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ ва Раиси шаҳри Хоруғ мулоқот анҷом намуд. Сафир Флор афзуд, ки ИА кӯшишҳои ҳукумати марказӣ ва маҳаллиро барои тақомули иҷтимоӣ ва иқтисодии Бадахшони Кӯҳӣ ва рабобити ҳуби сарҳадиро бо Афғонистон дастгирӣ менамояд. Хонум Флор инчунин бо кумитаҳои маҳалла ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ мулоқот намуда, масоили ривож ва вазъи замон дар мамалакатро баррасӣ намуд.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамалики узв иборат буда, донори бузургтарини дунё маҳсуб мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон бештарин ҳиссаи ёрии дутарафаро дар минтақаи Осиёи Марказӣ (66 миллион евро барои 2007-2010 ва 62 миллион барои 2011-2013) барои дастгирии барномаҳои секторӣ, ёрии техникӣ ва грантӣ соҳиб мешавад. Ин ёрӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, пешравии тандурустӣ ва сектори хусусӣ равона карда мешавад. Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ёрии минтақавӣ ва мавзӯӣ дар ҷунин соҳаҳо, ба мисли назорати сарҳадӣ ва мубориза алайҳи нашъаҷалобӣ (BOMSA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), об/муҳити атроф, муҳочират, ҳуқуқи башар ва демократия (EIDHR), сохторҳои ғайридавлатӣ (NSA) ва тараққиёти муассисаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) бархурдор аст. Аз соли 1992 инҷониб Иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон ба маблағи беш аз 600 млн. евро кӯмак фароҳам намуд.

ТАМОС: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013

Тел: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm

Саҳифа дар Фейсбук: <https://www.facebook.com/EUinTajikistan>